

## СВЕДЕНИЯ

### об официальных оппонентах

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, месяц и год рождения        | Место основной работы, структурное подразделение, должность                                                              | Ученая степень, шифр (ы) специальности (ей) ученое звание | Основные работы по теме оппонируемой диссертации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                                                                                                                        | 4                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Давлятназарова<br>Зульфия<br>Буриевна<br>22.12.1965 | Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана.<br>Главный научный сотрудник | доктор биологических наук, профессор, 03.01.04-Биохимия   | <p><b>1. Давлятназарова З.Б.</b> Активность антиоксидантных ферментов в онтогенезе растений картофеля (<i>Solanum tuberosum</i> L.) в условиях Южного Таджикистана / Гулов М.К., Норкулов Н.Х., Давлятназарова З.Б., Алиев К.А., Партоев К. // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 2 (82). С. 97-100.</p> <p><b>2. Давлятназарова З.Б.</b> Влияние экзогенных антиоксидантов на содержание аскорбиновой кислоты в растениях <i>Arabidopsis thaliana</i> L. при стрессе / Хамроева Х.М., Каспарова И.С., Давлятназарова З.Б., Джумаев Б.Б. // Известия Национальной академии наук Таджикистана. Отд. биол. наук. 2021. №2 (213). С.44-50.</p> <p><b>3. Давлятназарова З.Б.</b> Ферментативные пути адаптации растений в условиях стресса. // Доклады Национальной академии наук Таджикистана. Отд. биол. наук. 2023. Том 66, № 7-8(218). С. 470-475. Давлятназарова, З.Б. Активность разных форм гваяколпероксидазы у растений батата (<i>Ipomea batatas</i> L.) в условиях засоления /</p> |

|   |                                                  |                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                  |                                                                                                             |                                                          | <p>Абдулсамад И., Давлятназарова З.Б., Каспарова И.С., Алиев К.А.// Известия Национальной академии наук Таджикистана. Отд. биол. наук. 2022. № 3(218). С.75-82.</p> <p><b>4. Давлятназарова З.Б.</b> Образование активных форм кислорода и пероксидазы в каллусах у различных генотипов картофеля Садриддинов М.Р., Шукурова М.Х., Шарипова М.М., Давлятназарова З.Б., Алиев К. // Доклады Национальной академии наук Таджикистана. 2024. Т. 67. № 5-6. С. 308-313.</p> <p><b>5. Давлятназарова З.Б.</b> Морфогенетический потенциал сортов картофеля Таджикской селекции в культуре In Vitro /Садриддинов М.Р., Давлятназарова З.Б., Шукурова М.Х., Норкулова З.Х., Алиев К. // Доклады Национальной академии наук Таджикистана. 2024. Т. 67. № 9-10. С. 513-517.</p> |
| 2 | Шамсудинов Шабон<br>Наджмудинович,<br>10.12.1964 | Старший научный сотрудник,<br>Заведующий печеночно-панкреальным отделом<br>ГУ «Института гастроэнтерологии» | Кандидат биологических наук,<br>03.03.01.–<br>Физиология | <p><b>1. Шамсудинов Ш.Н.,</b> Микдори пайвастагихои полифеноли дар таркиби экстракти оби барг, нажда ва решаи кабари хордор (<i>Caparis spinosa</i>) / Мадалиев А.С., Шамсудинов Ш.Н. // Илм ва фановар. Душанбе - 2021, №1, С. 66-73.</p> <p><b>2. Шамсудинов Ш.Н.,</b> Исследование ИК – фурье спектров экстракта каперсов (<i>Caparis spinosa</i>) / Мадалиев А.С., Шамсудинов Ш.Н., Джонмуродов А.С. // Наука и инноваци. Душанбе - 2021, №2, С. 14-20.</p> <p><b>3. Шамсудинов Ш.Н.,</b> Влияние растительных средств на содержание инсулина в крови белых крыс с аллоксановым диабетом / Шамсудинов Ш.Н. // Наука и инноваци. Душанбе - 2021, №2, С. 41-46.</p>                                                                                                  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p><b>4. Шамсудинов Ш.Н.,</b> Таъсири шарбати ширинбия, заринреша ва качим ба нишондодҳои сурхи хун, / Шерализода О.З., Шамсудинов Ш. Н.. // “Донишгоҳи миллии Тоҷикистон., Илм ва фановарӣ”. Душанбе. - 2025, №1, С.271-278</p> <p><b>5. Шамсудинов Ш. Н.,</b> Таъсири шарбати ширинбия, заринреша ва качим ба миқдори лейкоцитҳо ва фаъолияти фагоситариҳои нейтрофилҳо / Шерализода О. З., Шамсудинов Ш. Н., Малаева М. А, // “Паёми донишгоҳи давлатии омӯғорӣ Тоҷикистон ба номи С. Айни”. Душанбе. – 2025</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Зам. председателя  
диссертационного совета, д.с/х.н.,

Ученый секретарь  
диссертационного совета, к.б.н., доцент

«Ок» 11 2025 г.



Сагторов Р.Б.

Хамидзода Х.Н.